

БА ТАВАЧЧУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!

АМИТ Ховар аз 09.12.2016 № 167

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД

Комиссияҳои муштаракӣ озмунӣ хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефони шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифтофаҳо
2969/1-1023	Сарраёсати хадамоти Оташनिшонии ВҚД Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Дархости электронии нархнома	Таҷҳизоти техникӣ, барномаи зиддивирусӣ, молҳои хочаги, конселяри, барки, либоси махсус ва пойафзол	Номгӯӣ	41	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2970/1-1024	Маркази миллии илмӣ пайвандсозии узв ва бофтаҳои инсон	227-66-60	Дархости электронии нархнома	Таҷҳизотҳои барои зиддисӯхтор, молҳои хочагӣ, конселяри, барқӣ ва маснуоти сантехникӣ	Номгӯӣ	48	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2971/1-1025	Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Дархости электронии нархнома	Папка барои бойгонӣ	Адад	6500	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2972/1-1026	Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Дархости электронии нархнома	Мебел ва таҷҳизоти синхронӣ	Номгӯӣ	16	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2973/1-1027	Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Дархости электронии нархнома	Тухфаҳои хотиравӣ		2	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди

					Номгӯй		электронӣ
2979/2-752	Раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи Шоҳмансур	227-65-78	Дархости электронии наrxнома	Қисмҳои эҳтиётии автомобилӣ	Номгӯй	138	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2980/2-753	Раёсати истифодабарии роҳҳои н. И. Сомонӣ	227-65-78	Дархости электронии наrxнома	Намаки техникӣ	Тонна	1000	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2974/3-937	Раёсати бозраси давлатии автомобилии ВҚД Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Лоиҳаи «Нуқтаи таъмири автомашинаҳои БДА ВҚД ҶТ»	Тибқи лоиҳа		19.12.16 09:00
2975/3-938	Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Барқарорсозӣ ва таъмири низомии гармикунонии бинои Суди Олии иқтисодии ҶТ	Тибқи санади нуқсон		19.12.16 09:30
2976/3-939	КВД «Тоҷикаэронавигатсия»	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Оиди таъмири маркази фароғати-солимсозии КВД «Тоҷикаэронавигатсия»	Тибқи санади нуқсон		19.12.16 10:00
2977/3-940	Бахши ҳифзи муҳити зист дар ноҳияи Дарвоз	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Ободонии бинои маъмурии бахши ҳифзи муҳити зист дар н. Дарвоз	Тибқи санади нуқсон		19.12.16 10:30
2978/3-941	Шуъбаи маорифи ноҳияи Фирдавсӣ	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Таъмири бинои анбор ва системаи дохили кӯдакистони №117 н. Фирдавсӣ	Тибқи санади нуқсон		19.12.16 11:00
2981/3-942	Муассисаи давлатии «Донишқадаи ҷумҳуриявии тақмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки	Нашри китоби дарсӣ	Тибқи супориши техникӣ		19.12.16 11:30

	маориф		номахдуд			
--	--------	--	----------	--	--	--

„Довталабон барои гирифтани ҳуҷҷатҳои тендерӣ ва маълумоти иловагӣ дар бораи тендер метавонанд ба мақомоти ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда муроҷиат намоянд.

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, бояд баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуҷҷатҳои тендерии худро дар лифофаҳои мӯҳркардашуда ба суроғи дар боло зикршуда то **вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо»** муайяншуда пешниҳод намоянд. Мухлати *муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешаванд.*
2. Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.